

ТАҚРИЗИ

муқарризи расмӣ ба диссертатсияи Алимардонзода Бобохон Махмадӣ дар мавзуи «Таърихи электрикунонии ноҳияҳои ҷанубу шарқии Тоҷикистон (солҳои 20-уми асри XX – ибтидои асри XXI)» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои таърих аз рӯи ихтисоси 07.00.00 – Илмҳои таърихӣ ва бостоншиносӣ (07.00.02 – Таърихи ватаниӣ)

Мубрамияти мавзӯ. Мавзуи интихобгардида дорои аҳамияти баланди илмӣ ва иҷтимоӣ мебошад. Таъмини рушди иқтисодиву фарҳангии ҳар як кишвар бидуни рушди соҳаи энергетика гайриимкон аст. Махсусан барои Тоҷикистон, ки бо захираҳои фаровони обио энергетикӣ сарватманд аст, масъалаи барқтаъминкуниӣ ва электрикунонӣ ҳаётан муҳим аст. Тавре дар муқаддимаи рисола таъкид шудааст, дар замони истиқлолият таъмини истиқлолияти энергетикӣ аз ҷониби роҳбарияти олии кишвар ҳамчун хадафи стратегӣ эълон гардида, ин амр зарурият ва мубрамияти мавзуи таҳқиқшавандаро боз ҳам зиёд намудааст. Файр аз ин, мавзуи “электрикунонии ноҳияҳои ҷанубу шарқӣ” ҳуд ҷузъи муҳими таърихи иқтисодиву иҷтимоии кишвар мебошад. Ин ноҳияҳои наздисарҳадӣ дар даврони шуравӣ мақоми хос доштанд ва раванди электрикунонии онҳо зери таваҷҷӯҳи махсуси ҳукumat қарор доштааст. Бо назардошти он ки то кунун ҷанбаҳои муҳталифи таърихи энергетикаи Тоҷикистон пурра таҳқиқ нашуда буданд, интихоби чунин мавзӯъ барои таҳқики диссертационӣ комилан асоснок ва саривақтӣ мебошад.

Навғонии илмӣ. Рисолаи мазкур дорои навғонихои назарраси илмӣ буда, барои нахустин бор таърихи электрикунонии минтақаи ҷанубу шарқии кишвар ҳамаҷониба таҳқиқ гардидааст. Диссертант доираи васеи манбаъҳои нави бойгонӣ ва маводи омориву нашрияҳои давриро таҳлил намуда, арзёбии илмиву воқеъбинонаи онҳоро пешниҳод кардааст. Аз ҷумла, аксарияти сарчашмаҳои марбут ба мавзӯъ, ки қаблан таҳлили коғии илмӣ наёфта буданд, дар ин тадқиқот мавриди омӯзиши ҷиддӣ қарор гирифта, ба онҳо баҳои илмӣ дода шудааст. Навғонии муҳим дар он аст, ки дар ин тадқиқот як катор масъалаҳои тоза ба миён гузошта шудаанд. Аз ҷумла, муаллиф бори аввал нишон додааст, ки дар баробари дарёҳои бузург, дарёҳои Панҷ, Кофарниҳон ва Яҳсу низ метавонанд ҳамчун сарчашмаҳои иловагии тавлиди нерӯи барқ дар минтақа хидмат кунанд. Ҳамчунин, сарчашмаҳои асосии истеъмоли нерӯи барқ дар ноҳияҳои мавриди омӯзиш муайян гардида, дараҷаи истифодаи қувваи барқ дар ҳочагиҳои фермерӣ ва рӯзгори сокинони дехот барои эҳтиёҷоти истеҳсолӣ ва майшӣ таҳлил шудааст. Таҳқиқоти мазкур таъсири таърихии нерӯи барқро ба тағијироти ҳаёти фарҳангии аҳолӣ инъикос намуда,

зарурати ташаккули маңмааи сұзишворио энергетикии миллиро асоснок кардааст. Инчунин ахамияти сиёсиву байналмилалии сиёсати Иттиходи Шуравй дар электрикунонии нохияҳои наздисарҳадӣ ва дурнамои рушди энергетикаи минтақаҳои ҷанубу шарқии кишвар бори аввал дар доираи як таҳқиқоти мустақил муайян ва шарҳ дода шудааст. Бинобар ин, рисола аз ҷиҳати навғонӣ метавон гуфт, ки ковишиҳои муаллиф ҷанбаҳои то имрӯз нокушодай таърихи энергетикаи Тоҷикистонро рушан намуда, дониши нав ба илми таърих ворид месозанд.

Дараҷаи таҳқиқи масъала. Диссертант нишон додааст, ки гарчи дар мавриди таърихи энергетика ва электрикунонии Тоҷикистон баъзе корҳои илмӣ ва оммавӣ қаблан анҷом ёфтаанд, то ҳол ҳеч яке аз онҳо бевосита ба мавзуи электрикунонии нохияҳои ҷанубу шарқӣ бахшида нашуда буд. Дар рисола таҳлили васеи сарчашмаҳо ва адабиёти мавҷуда оварда шудааст: аз маҷмӯаҳои мақолаҳо то асарҳои алоҳидаи олимон, ки дар онҳо ҷанбаҳои гуногуни таърихи энергетика баррасӣ мегарданд. Аз таҳлили диссертант бармеояд, ки дар корҳои қаблии муҳаққиқон бештар ба рушди умумии энергетикаи ҷумҳурий ва соҳтмони иншооти бузург (аз қабили НБО-ҳои Нораку Роғун) таваҷҷуҳ шудааст, аммо раванди электрикунонии маҳз нохияҳои ҷанубу шарқӣ аз мадди назар дур монда буд. Масалан, дар таҳқиқоти қаблӣ масоили муҳиммə чун қашидани ҳатҳои баландшиддати барқ, соҳтмони зеристгоҳҳо, вазъи дастрасии нерӯи барқ ба дехоти дурдаст, истифодаи барқ дар соҳаҳои меҳнат ва ҳочагии қишлоқ, ҳамчунин барқрасонӣ ба муассисаҳои фарҳангию майшии дехот қариб умуман зикр нашудаанд. Нокифоя будани омӯзиши ин паҳлӯҳои масъала ҷониби муаллиф эътироф шуда, зарурати таҳқиқи ҷиддии онҳо таъкид мегардад. Ин рисола, маҳз бо пур кардани чунин холигиҳои таърихнигорӣ, сатҳи таҳқиқи масъаларо ба марҳилаи нав бардоштааст. Диссертант бо ҷустуҷӯи фарогири маводи бойгонӣ ва таҳлили таҳқиқоти қаблӣ собит намудааст, ки интиҳоби мавзуи мазкур саривақтӣ буда, кори ӯ ба такмили дониши таърихи миллӣ саҳми арзанда мегузорад.

Усулҳо ва методологияи таҳқиқот. Рисолаи диссертационӣ бо риояи меъёрҳои методологии илмӣ таҳия шудааст. Муаллиф дар ҷараёни таҳқиқот маҷмӯи усулҳои таҳлилро ба кор бурдааст, аз ҷумла принсипи таърихият, усули таҳлили таърихӣ-муқоисавӣ, усули воқеъбинона (объективӣ) ва дигар методҳои умумитаъриҳӣ, ки ба омӯзиши илман дурусти равандҳо мусоидат мекунанд. Асоси таҳқиқро усули мушкилотӣ-хронологӣ ташкил додааст, ки имкон дод таҳаввули таърихии электрикунонии ин минтақаи наздисарҳадӣ дар иртибот бо шароити иқтисодиву иҷтимоии ҳар давра баррасӣ гардад. Диссертант инчунин аз методҳои таҳлили мундариҷаи иттилоотӣ, таҳлили оморӣ ва системавӣ

истифода бурда, кӯшидааст далелҳо ва рақамҳоро дар заминай таҳлилҳои муқосавӣ шарҳ дихад.

Барои таъмини эътимоднокӣ ва асоснокии натиҷаҳо, рисолаи мазкур ба пойгоҳи фаровони сарчашмаҳои аввалия такя мекунад. Аз ҷумла, муаллиф аз ҳуҷҷатҳои бойгонии давлатии таърихи навтарини Тоҷикистон, бойгонии марказии ҷумҳурияйӣ, бойгонии вилояти Ҳатлон, инчунин маҳзанҳои ҳуҷҷатии ноҳиявии давлатӣ ва ҳизбӣ фаровон истифода бурдааст. Ҳамчунин, маълумоти оморӣ, ҳуҷҷатҳои расмии мақомоти ҳукуматӣ, ҳисоботҳои соҳторҳои энергетикӣ, маводи матбуоти даврӣ ва таҳқиқоти илмии марбут ба мавзӯъ ҷамъоварӣ ва мавриди истифода қарор гирифтаанд. Қисми зиёди ин мавод бори аввал аз ҷониби муаллиф ба гардиши илмӣ дароварда шудаанд, ки ин далели саҳми назарраси тадқиқот дар ғанигардонии базаи маълумотии илмӣ мебошад. Бояд таъкид кард, ки истифодаи чунин доираи васеи сарчашмаҳо ва татбиқи методҳои муосири таҳлилий боис шудааст, ки натиҷагириҳои рисола боэътиҳод мод ва илмӣ асоснок бошанд.

Тартиб ва соҳтори рисола. Соҳтори диссертатсия мантиқан бо ҳадафу вазифаҳои таҳқиқот тавъям мебошад. Рисола аз муқаддима, ду боби асосӣ, ҳулоса, тавсияҳо ва рӯйхати сарчашмаҳои истифодашуда иборат аст. Дар оғози таҳқиқот – қисми муқаддимавӣ, муаллиф аҳдофи илмӣ, мубрамияти мавзӯъ, сатҳи таҳқиқшавии масъала, асосҳои методологӣ, навғонии илмӣ ва аҳаммияти назариявию амалии таҳқиқоти худро ба таври мушахҳас тавзех додааст. Боби якум ба таърихи электриқунонии ноҳияҳои ҷанубу шарқии Тоҷикистон дар даврони шуравӣ бахшида шуда, ҷор зербобро дарбар мегирад. Дар ин боб, аз таърихи омӯзиши захираҳои обио энергетикии қишвар оғоз намуда, то тадриҷан электриқунонии ноҳияҳоро дар даврони истиқлолият фаро мегирад ва се зербоб дорад, ки ҷараёни соҳтмони иншооти энергетикӣ, истифодаи қувваи барк дар иқтисодиёту қишоварзӣ ва ҳамчунин дар бахши иҷтимоиёту фарҳангии минтақа дар солҳои охири асри XX ва ибтидои асри XXI-ро мавриди таҳлил қарор медиҳад. Қисмати ниҳоии рисола – ҳулоса ва тавсияҳо – ҷамъбастқунандай натиҷаҳои асосии таҳқиқот аст. Рисола дар маҷмӯъ 168 саҳифаи чопиро дар бар гирифта, бо рӯйхати адабиёт иборат аз 175 номгӯй хотима меёбад, ки ин нишондод аз ҳаҷми бузурги кори анҷомдодаи муҳаққик гувоҳӣ медиҳад.

Мавқеъ ва саҳми шаҳсии муаллиф. Рисолаи пешниҳодшуда натиҷаи кори мустақили илмӣ мебошад ва дар ҳар як марҳалаи таҳқиқот саҳми шаҳсии довталаби дараҷаи илмӣ равшан эҳсос мегардад. Аз ташаккули

концепсияи умумии тадқиқот то ҷамъоварӣ ва таҳлили мавод, ҳамаи корҳо бо иштироки бевоситаи худи муаллиф анҷом ёфтаанд. Муаллиф мустақилона маводи таърихии зиёдеро таҳқик намуда, ҷанбаҳои муҳими мавзӯро равshan намудааст. Аз рӯйи натиҷаҳои бадастомада, диссертант маҷмӯи таклифи тавсияҳои илмии хешро пешкаш намудааст ва баҳше аз онҳоро қаблан дар мақолаҳои илмӣ ба нашр расондааст. Ин шаҳодати оӮ аст, ки муаллиф на танҳо ба натиҷагирии маводи мавҷуда қаноат кардааст, балки қӯшиши ба илм ворид намудани дидгоҳҳои тозай ҳудро низ дорад. Саҳми шахсии Алимардонзода Б.М. маҳсусан дар он нуҳуфтааст, ки ў барои аввалин бор таърихи пурраи элекtriкунонии минтақаи омӯзишшавандаро аз манбаъҳои парокандаву гуногун гирд оварда, пайдарҳамӣ ва қонуниятҳои ин равандро ошкор кардааст. Ҳамин тарик, метавон гуфт, ки рисола таҳти роҳбарии илмиву машваратӣ таҳия шуда бошад ҳам, тамоми борикиҳои таҳқиқот аз тафаккури илмии худи муаллиф маншаъ мегиранд.

Натиҷаҳо ва аҳаммияти назариявию амалии тадқиқот. Натиҷаҳои бадастомадаи таҳқиқот муҳим ва назаррасанд. Диссертант тавонистааст исбот намояд, ки раванди элекtriкунонӣ яке аз омилҳои калидии рушди иқтисодиву иҷтимоии минтақаҳои таҳқиқшаванда мебошад. Аз таҳлилҳо бармеояд, ки дар давраи шӯравӣ таваҷҷуҳи хосса ба ин минтақаи наздисарҳадӣ боис ба пешрафти муайянни иқтисодиву фарҳангии он гардид; дар давраи истиқлолият низ элекtriкунонӣ ҳамчун заминаи рушди иқтисодиву иҷтимоӣ хидмат меқунад. Нуқтаҳои асосие, ки дар рисола ба ҳимоя пешниҳод шудаанд, аз ҷумла ҷунинанд: дар шароити Иттиҳоди Шӯравӣ ноҳияҳои ҷанубу шарқӣ бо сабаби ҷойгиршавии стратегӣ аз имтиёзҳои муайян барҳӯрдор буданд ва барномаҳои элекtriкунонӣ дар онҳо ҷиддан татбиқ мешуданд; Тоҷикистон аз нигоҳи захираҳои гидроэнергетикӣ дар Осиёи Марказӣ кишвари аз ҳама бой буда, истифодай оқилонаи ин захираҳо калиди пешрафти ҳочагии ҳалқ аст; инҷунин ҷорӣ шудани қувваи барқ дар деҳоти дурдаст ҳаёти иқтисодиву фарҳангии мардумро ба таври куллӣ дигаргун соҳт. Муаллиф аҳаммияти таърихии нерӯи барқро дар беҳбуди зиндагии иҷтимоии сокинони ноҳияҳо нишон додааст, ки ин ҳуд як натиҷаи гаронбаҳои илмӣ ба шумор меравад.

Аҳаммияти назариявии таҳқиқот дар он аст, ки маводи рисола метавонад барои такмил ва таъмини иттилоотии дигар таҳқиқоти таъриҳӣ хидмат кунад. Масолехи пешниҳодшудаи диссертасияро метавон зимни таҳия кардани асадарҳои таъриҳӣ дар мавзӯъҳои рушди энергетикаи миллӣ, таърихи иҷтимоиву иқтисодӣ ва фарҳангии минтақаҳои кишвар истифода бурд. Ҳулосаҳои илмии бадастомада доираи фаҳмиши таърихи ҳалқи тоҷикро вазеъ намуда, метавонанд ҳамчун замина барои тадқиқоти нави

байнисоҳавӣ (масалан, дар риштаҳои иқтисодӣ, илмҳои иҷтимоӣ ва сиёсат) истифода шаванд. Аҳаммияти амалий ё амалии кор низ возех аст: натиҷаҳои таҳқиқот метавонанд дар раванди таълим – барои тадрис намудани курсҳои маҳсус оид ба таърихи энергетика ва маданияти даврац муосир – истифода шаванд. Инчунин, онҳо метавонанд барои баррасии танзими сиёсати энергетикӣ дар минтаҷаҳои муҳталиф ба кор раванд, зоро таҷрибаи таърихӣ метавонад сабақҳои муғлиде барои имрӯз дошта бошад. Муаллиф ҳатто баъзе тавсияҳои амалий роҷеъ ба рушди ояндаи соҳаи энергетикии кишвар ироа намудааст, ки дар поёни рисола зикр гардидаанд.

Мутобиқати диссертатсия ба ихтисосҳо ва самтҳои илм, ки аз рӯи онҳо диссертатсия ба ҳимоя пешниҳод шудааст. Диссертатсия дар мавзуи «Таърихи электрикунонии ноҳияҳои ҷанубу шарқии Тоҷикистон (солҳои 20-уми асри XX – ибтидои асри XXI)» ба ихтисоси 07.00.00 – Илмҳои таърихӣ ва бостоншиносӣ (07.00.02 – Таърихи ватани) мувофиқат менамояд.

Бо вучуди сатҳи баланди илмии таҳқиқот, ба хотири комилтар гардидани **он ҷанд эрод ва пешниҳодҳои зерин баён мегарданд**:

1. Дар унвони рисола давраи то “ибтидои асри XXI” зикр шудааст. Бояд равshan гардад, ки то қадом соли муайян таҳқиқотро фаро мегирад (масалан, то соли 2010 ё 2020). Таъйини дақиқики ҳудуди хронологӣ ба хонанда имкон медиҳад, ки натиҷаҳои таҳқиқотро дурусттар дарк намояд.

2. Дар матни рисола баъзе истилоҳот бо вариантҳои гуногун омадаанд. Масалан, мағҳуми асосии кор – “электрикунонӣ” – дар бархе сахифаҳо ба таври дигар (монанди “электрокунонӣ”) сабт шудааст. Пешниҳод мешавад, ки дар матн ягонагии истилоҳот пурра риоят гардида, чунин ҳатоҳои имлӣ ислоҳ шаванд.

3. Бо дарназардошти он ки таҳқиқот минтақаи мушахҳаси ҷуғрофии кишварро дарбар мегирад, хуб мебуд дар матн ҳарита ё нақшай ҳатоҳои асосии интиқоли барқи ноҳияҳои ҷанубу шарқӣ замима гардад. Ин кор барои тасаввури визуалии хонанда кумак карда, фаҳмиши мавқеи объектҳои зикршударо осонтар мекунад.

4. Таҳлили алоҳидаи давраи шуравӣ ва даврони истиқлолият хеле ҷолиб аст. Аммо агар муаллиф дар ҳулоса ё ҷое дар рисола муқоисаи мустақими ҳусусиятҳо, дастовардҳо ва мушкилоти электрикунонӣ дар ин ду даварро низ пешниҳод мекард, арзиши таҳлил боз ҳам бештар мешуд. Ин гуна муқоиса метавонад нишон дихад, ки чӣ гуна таҷрибаи гузашта дар давраи нав идома ёфта ё тағиیر ёфтааст.

5. Рисола асосан масъалаҳоро дар сатҳи сиёсати давлатӣ ва умумимилӣ мавриди баррасӣ қарор медиҳад. Ҷиҳати ҷолиб метавонад таҳлил намудани бештари паҳлуҳои иҷтимоӣ дар сатҳи маҳаллӣ мебуд +

масалан, таъсири электрикуноЯ ба рӯзгори хонаводаҳои дехотӣ, тағири тарзи зиндагии мардум ё вокуниши ҷамъият ба ҷорӣ шудани барк дар аввалин солҳо. Гарчанд ин ҷиҳатҳо бахши асосии тадқиқот набошанд ҳам, ишора ба онҳо метавонист тасвири пурратаре аз натиҷаҳои электрикуноЯ диҳад.

Аммо чунин намуд эродҳо ҳусусияти тавсиявию зудислоҳшавандა дошта, ҳаргиз кимати илмии диссертатсияро кам намегардонанд. Муаллиф ҳангоми навиштани диссертатсия мақсад ва вазифаҳои таҳқиқотии ҳудро пурра иҷро кардааст.

Хуноса, диссертатсияи унвонҷӯ Алимардонзода Бобоҳон Маҳмадӣ дар мавзуи «**Таърихи электрикунии ноҳияҳои ҷанубу шарқии Тоҷикистон (солҳои 20-уми асри XX – ибтидои асри XXI)**» дар асоси таҳлили илмии омӯзиши ҳаматарафа аз маводҳои бойгонӣ, адабиёти илмӣ, ёддоштҳо, маводҳои нашрияҳои даврӣ ва бойгониҳои хизбӣ пешниҳод шуда, ба талаботи бандҳои 31-35-и «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ», ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, №267 бо тағиру иловаҳо аз 26.06.2023, № 295 тасдиқ гардидааст, комилан ҷавобгӯ буда, муаллифи он сазовори гирифтани дараҷаи илмии номзади илмҳои таърих аз рӯи ихтисоси 07.00.00 – Илмҳои таърихӣ ва бостоншиносӣ (07.00.02-Таърихи ватанӣ) мебошад.

Муқарризи расмӣ:

Номзади илмҳои таърих, дотсент,
сардори раёсати таълими Академияи
идоракунии давлатии назди Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Maҳmадzoda У.Д.

Имзои Maҳmадzoda У.Д.-ро тасдиқ мекунам.
Сардори раёсати кадрҳо, коргузорӣ ва корҳои
маҳсуси АИДНПҴТ



Насурдинзода А.Н.

05.09.2025

Суроғ: 734003, шаҳри Душанбе,
Ҷумҳурии Тоҷикистон, кӯчаи Саид Носир, 33.
Телефон: 907-42-95-24 E-mail: ubaidullo.88@mail.ru